

=РЕЗААХБОР= БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

**Ҷаласаи дуюми Шӯрои миллии суботи молиявӣ
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон**

18 июли соли 2019 дар Бонки миллии Тоҷикистон ҷаласаи дуюми Шӯрои миллии суботи молиявӣ (Шӯро) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии Раиси Шӯро – Вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон Неъматулло Ҳикматуллозода ва бо иштироки роҳбарони Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хазиначи суғуртаи пасандозҳои шахсонӣ воқеӣ баргузор гардид.

Дар оғози чорабинӣ, мутобиқи рӯзномаи ҷаласа рафти иҷроӣ қарорҳои қабулгардидаи ҷаласаи нахустини Шӯро муҳокима гардида, гузориши масъулин вобаста ба чораҳои амалишуда дар самти пешниҳоди тадбирҳои афзалиятнок ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, механизми маблағгузорию касри Хазиначи суғуртаи пасандозҳои шахсонӣ воқеӣ ва инчунин оид ба мушкилиҳои ҷойдошта шунда шуданд.

Ҳамзамон, дар рафти ҷаласа аъзои Шӯро оид ба масъалаҳои фаъолияти корхонаҳои азими давлатӣ дар таъмини суботи молиявии кишвар, инчунин вазъи низоми бонкӣ, татбиқи сиёсати монетарию қурбӣ, идоракунии хавфҳои ҷойдошта дар низоми молиявӣ-бонкӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорию дар доираи Нақшаи чорабиниҳо оид ба иҷроӣ дастуру супоришҳои Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки зимни вохӯрӣ бо қорамандони соҳаҳои молия, андоз, гумрук, сармоягузорӣ ва бонкҳо санаи 10 майи соли 2019 баён доштанд, иброи назар карда, ба Шӯро пешниҳодҳои мушаххас манзур намуданд.

Зикр карда шуд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тағйироти вазъи сиёсӣ иқтисодии ҷаҳони имрӯза ҳамеша тавачҷуҳ зоҳир намуда, дар самти беҳтар намудани фазои молиявии кишвар ва ҷалби сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти миллий пайваста тадбирҳои мушаххас андешида мешаванд.

Дар баробари ин, барои нигоҳ доштани рушди устувори иқтисодиёти кишвар, бахусус низоми молиявӣ-бонкӣ саҳми шарикони рушд, аз ҷумла Бонки Ҷаҳонӣ ҷиҳати гузаронидани ислоҳот, татбиқи лоиҳаҳои муштаракӣ инвестиционӣ ва кӯмакҳои техникӣ дар самти устувори бахши молиявӣ нақши муҳим мебозанд.

Дар хотимаи ҷаласа, бо мақсади дар ҳамоҳангӣ татбиқ намудани дастуру супоришҳои Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати таъмини рушди низоми молиявӣ-бонкӣ дар самти татбиқи босамари сиёсати монетарӣ ва қурби асъор, андешидани тадбирҳо барои ҳалли мушкилоти ҷойдошта дар фаъолияти корхонаҳои азими давлатӣ ва такмили заминаи ҳуқуқӣ дар бахши бонкӣ қарорҳои дахлдор қабул гардида, аъзои Шӯро барои иҷрои саривақтии онҳо, инчунин Гурӯҳи кории техникӣ ҷиҳати ташкили корҳо аз рӯи баргузори ҷаласаҳои минбаъда, мубодилаи саривақтӣ ва ғаврии иттилоот ва фаъолияти ҳамоҳангсозона барои расидан ба ҳадафҳои пешгузошта вазифадор карда шуданд.

Бояд қайд кард, ки Шӯрои миллии суботи молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми байниидоравии доимоамалкунандаи машваратӣ буда, бо мақсади баррасии масъалаҳои таъмини суботи молиявӣ, ошкор намудани хавфҳо дар низоми молиявӣ ва пешниҳоди тадбирҳо баҳри коҳиш додани хавфҳо, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 июни соли 2018, №331 таъсис дода шудааст.